



**КУМИТАИ ХИФЗИ МУХИТИ ЗИСТИ НАЗДИ ХУКУМАТИ ЧУМХУРИИ  
ТОЧИКИСТОН**

**МАРКАЗИ ЗАХИРАВИИ ОРХУС (ДУШАНБЕ)**




Тоҷикистон мамлакати кӯҳист. Қисми бештари онро қаторкӯҳҳо зиёд ишғол карда, танҳо 1/10 ҳиссаи масоҳаташ аз ҳамвориҳо иборат мебошад. Дар ҷумҳурӣ кӯҳҳо баландтарини Осиёи Марказӣ воқеъ гаштаанд, ки аксари онҳо аз 6000 м баландтар мебошанд. Беш аз 4000-5000м-и қаторкӯҳҳоро барфу пиряҳҳои абадӣ пӯшидаанд. Онҳо водиҳои Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамҷаворро аз беобӣ начот медиҳанд, зеро оби дарёҳои ин минтақа, асосан, ба обшавии яҳҳо ва барфҳо вобаста аст. Кӯҳҳои Тоҷикистон афсонавӣ мебошанд ва дар рӯзҳои офтобӣ манзари силсилақӯҳҳои нуқрагун хеле зебо ба назар расида, бозии рангҳои сабзу зарди водиҳо гӯё бо ҳам «ҷанг» мекунанд. Иншоотҳои кӯҳии ҷумҳурӣ ба се система: Ҳисору Олой, Помир ва Тяншон мансуб аст.

## КӯҲХОИ ТОЧИКИСТОН



Кӯҳҳо дар марзи Тоҷикистон мақоми хоса доранд. Қаторкӯҳҳои баланд намиро дар нишебиҳо нигоҳ медоранд, бинобар ин иқлими дар кӯҳсor нисбат ба водиҳои ҳамشاфат намтар аст, биёбонҳо танҳо дар доманакӯҳҳо ё дар мавзеъҳои сарбастаи кӯҳистонӣ, ки он ҷо боришот кам аст, вомехӯранд. Ҳар қадар кӯҳҳо баланд бошанд, ҳамон андоза мавзеъ аз наботот бой аст. Ба таркиб ва тақсимоти он инчунин экспозитсияи нишебиҳо саҳт таъсир мекунанд. Бинобар он дар ин арз якчанд ошёнаҳо (минтақаҳо)-и табииро фарқ мекунанд. Ҳар яке аз ин минтақаҳо бо гуногуни рельеф, иқлими, пӯшиши хокиу растаниҳо ва олами ҳайвонот аз ҳамдигар тафовут доранд.

## ИҶЛИМИ ТОЧИКИСТОН



Иқлими Тоҷикистон чун дилҳоҳ мамлакати кӯҳӣ, ки дар арзҳои ҷанубӣ ҷойгир аст, хеле гуногун мебошад: дар водиҳои паст субтропикӣ, дар минтақаҳои миёнаи кӯҳӣ гарми мӯътадил ва дар қисмҳои баланди онҳо хеле сард. Дар тӯли қариб 9 моҳ тавозуни радиатсияи Офтоб дар Тоҷикистон мусбӣ мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки сатҳи ин марз дар давраи баҳорон, тобистон ва тирамоҳ аз Офтоб гармиро назар ба оне, ки ба фазои олам медиҳад, бештар мегирад. Ҳусусиятҳои хоси иқлими Тоҷикистон – пасту баландшавии шаборӯзӣ ва мавсимиҳи ҳарорат ва ҳушкии ҳаво мебошад. Фарқи ҳарорати миёнаи моҳона дар фасли тобистон ва зимистон 28–30°C-ро ташкил медиҳад.

## ПИРЯХХОИ ТОЧИКИСТОН

Дар баландкӯҳҳои Тоҷикистон захираҳои бузурги барфу ях маҳфузанд. Сарҳади иқлимии барфи абадӣ дар баландии 3500–3600 м дар гарб воқеъ гардида, дар шарқ то баландии 5800 м боло рафтааст. Масоҳати пиряҳҳо ва майдонҳои фирмии Помирӯ Дарваз қариб 6% -и ҳудуди ҷумҳуриро ишғол мекунанд, ки он ҷо 9139 пиряҳ ба ҳисоб гирифта шудааст. Ин пиряҳҳо 559 км<sup>3</sup> ях доранд. Зиёда аз ҳазор пиряҳҳои тӯлашон зиёда аз 1,5 км ба қайд гирифта шудаанд. 16 пиряҳ зиёда аз 16 км дарозӣ доранд.



### Пиряҳи пулсатсијунандай Дидал дар ҳавзаи дарёи Сурхоб

Пиряҳ	Масоҳат , км <sup>2</sup> .	Ҳаҷми пиряҳ, км <sup>3</sup>	Ҳавзаи дарёҳо
Федченко	156,0	93,6	Муксу
Гармо	114,6		Обихингоу
Витковский	50,2	6,882	Муксу
Академияи илмҳо	48,0	5,242	Муксу
Наливкин	45,2	8,588	Муксу

## Қўлҳои Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қўлҳо хеле бой аст. Дар ҳудуди ҷумҳурий зиёда аз ду ҳазор қўл ба қайд гирифта шудааст. Онҳо, асосан, дар кӯҳҳои Помир ва кӯҳҳои Тоҷикистони Марказӣ воқеъ гардидаанд. Сатҳи обии онҳо 1005 км кв-ро ташкил медиҳад, ки ин 1%-и марзи мамлакатро ташкил медиҳад. Масоҳати 22 қўл ҳамагӣ ба 625 км кв. баробар аст. Аз рӯи пайдоиши чуқуриҳо қўлҳо тектоникӣ, пиряҳӣ, карстӣ, дастиселобӣ, саддӣ, дарёбодӣ мешаванд. Баъзеи онҳо дар қаъри водиҳои кӯҳӣ пайдо шудаанд, ки дар натиҷаи бо моренҳо баста шудани роҳи об ба вучуд омадаанд. Масалан, қўлҳои Марғузор дар водии дарёи Шинг, Кули қалон –дар водии дарёчай Артуч, қўли Зорқўл дар Помир бо ҳамин тарз пайдо шуданд. Дар кӯҳҳои қаторкӯҳи Зарафшон қўли тектоникии пиряҳию саддии Искандаркўл воқеъ гаштааст.



Кӯлҳои Сарез ва Яшилкӯл дар натиҷаи зилзила ва ярҷои кӯҳӣ ба вучуд омадаанд. Кӯли Сарез соли 1911 дар натиҷаи афтиши ярчи Усой пайдо шуда, яке аз кӯлҳои чуқуртариин (чуқурии он ба 500м аст) маҳсуб меёбад. Кӯли Қароқул кӯли калонтарини ҷумҳурий буда, дар ҳамии Помири Шарқӣ пайдо шудааст. Кӯли Қароқул –кӯли калонтарини пиряҳио тектоники мебошад (масоҳат 380 км<sup>2</sup>, чуқурии калонтарини он қариб 240 м) дар Помири Шарқӣ дар баландии 4 ҳазор м воқеъ аст.

Олами ҳайвоноти дарёҳо ва кӯлҳои Тоҷикистон нисбатан камбағал буда, дар онҳо баъзе намудҳои моҳиҳо: лаққамоҳӣ, гулмоҳӣ, симмоҳӣ, загорамоҳӣ ва ширмоҳӣ мавҷуданд. Дар ҷумҳурий якчанд кӯл-обанбори сунъӣ воқеанд: Қайроқкум, Фарҳод, Каттасой, обанбори Нерӯгоҳи барқи обии асосӣ.

#### КӯЛҲОИ КАЛОНТАРИНИ ТОҶИКИСТОН

	Масоҳати оина, км кв.	Ҳаҷм , млн. м кубӣ.
Қароқул	380,0	
Сарез	79,64	

#### ОБАНБОРҲОИ КАЛОНТАРИНИ ТОҶИКИСТОН

Қайроқкум	520,0	4160
Норак	106,0	10500

## ДАРЁХОИ ТОЧИКИСТОН

Ҳеле зиёд будани манбаъҳои ғизогирӣ пиряҳӣ дар Тоҷикистон шабакаи зичи дарёҳоро ба вучуд овард. Дарозии умумии дарёҳо, ки дарозии зиёда аз 10 км доранд, аз 28 300 км зиёд аст. Ҳамагӣ дар чумхурӣ қариб 600 дарё ва обҷориҳои мувакқатии дар Осиси Миёна қалонтарини ҳавзаҳои Амударё ва Сирдарё ташаккул меёбанд. Дарёҳои қалонтарини Тоҷикистон–Амударё, Сирдарё, Вахш, Панҷ ва Зарафшон аз кӯҳҳои Тоҷикистон оғоз меёбанд. Дар болообҳо оби дарёҳо шӯҳу дар ҳамворӣ ором буда, роҳи худро бовикорона идома медиҳанд. Иқтидори имконпазири дарёҳо аз 32 млн кВт бештар мебошад.

Дарёҳои бузургтарин	Дарозии обҷорӣ, км
Амударё-Панҷ	1415-921
Зарафшон	877
Бартанг-Мурғоб -Оқсу	558
Вахш	524
Кофарниҳон	387

Шабакаи дарёии Тоҷикистонро силсилақӯҳҳои Олою Туркистон ва қаторкӯҳи Ҳисор ба се система: дар Шимол системаи Сирдарё, дар марказ –системаи Зарафшон ва дар ҷануб системаи Амударё тақсим мекунанд. Гайр аз ин дар Помири Шарқӣ ҷуқуриҳои қалон бо кӯлҳои бе обҷори (обгурез)-и Қарокӯл ва Шоркӯл бо дарёи Маркансу воқеъ гаштаанд. Маркансу ба давлати Чин ҷорӣ мешавад ва шоҳоби дарёи Қизилсу мебошад. Дарёҳои Тоҷикистон (аз рӯи таҳқиқоти В.Л. Шултс) 4 намуди ғизогирӣ доранд: пиряҳию барфӣ, барфӣ- пиряҳӣ, барфию боронӣ ва барфӣ. Дарёҳои пиряҳию барфӣ дар баландкӯҳҳо оғоз мешаванд, ки дар он ҷо бефосила пиряҳу барф ба вучуд меоянд.



## Рельефи Тоҷикистон

Ҷумҳурӣ аз рӯи сатҳаш мамлакати кӯҳие мебошад, ки баландии мутлақи кӯҳҳояш аз 300 то 7495 м-ро ташкил медиҳад. Қарib ними марзи ҷумҳурӣ дар баландии З ҳазор м ҷоъеъ гашта, 93 фоизи масоҳати онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, ки ба системаи кӯҳии Осиёи Миёна, Тиён Шон, Олой ва Помири Дарвоз мансубанд. Қуллаҳои кӯҳҳо ва қисмҳои баландтарини обтақсимкунакҳоро пиряҳҳо ва барфҳои абадӣ пӯшидаанд.



Барои Тоҷикистон тағйирёбии «ошёни» рельеф хос аст. Қитъаҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст: ҳамворӣ (дар баландии аз 300 то 900 м аз сатҳи баҳр), наздикӯҳӣ (900-1600 м), пасткӯҳҳо (1600-2300), миёнакӯҳҳо (2300-3500м) ва баландкӯҳҳо (зиёда аз 3500 м). Ҳамвориҳо 7%-и марзи ҷумҳуриро ташкил медиҳанд.

Кӯҳҳои баланди Тоҷикистон --бузургтарин манбаи яхандии муосир мебошанд, ки дар онҳо ҷараёни асосии артерияҳои обии Осиёи Миёна ташаккул мейбад.

### БАЛАНДИҲОИ МУТЛАҚИ МАССИВҲОИ БУЗУРГТАРИНИ КӯҲӢ

Номи қуллаҳо	Баландӣ аз сатҳи баҳр, м
Қуллаи И. Сомонӣ	7495
Қуллаи Абуалӣ ибни Сино	7134
Қуллаи Е.Корженевская	7105
Қуллаи Истиқлол	6974
Қуллаи Масқав	6785
Қуллаи К.Маркс	6726
Қуллаи Гармо	6595
Қуллаи Энгелс	6510
Қуллаи Афсарони шӯравӣ	6233

<b>Номи қуллаҳо</b>	<b>Баландӣ аз сатҳи баҳр, м</b>
Қуллаи Вудор	6132
Қуллаи Музколи Шимолӣ	6128
Қуллаи Маяковский	6096